

«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Сардори Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон,
доктори илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент,
генерал-майори милитсия


Шарифзода Ф.Р.
«09»  12 соли 2023

ТАҚРИЗ

ба диссертатсияи Шарифзода Раҳматулло Файзулло дар мавзуи «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дар ҳатар монондан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.08 – Ҳукуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳукуқи ичрои ҷазои ҷиноятӣ пешниҳод шудааст

Мутобиқати муҳтавои диссертатсия ба ихтисос ё соҳаи илми эълоншуда. Диссертатсияи Шарифзода Раҳматулло Файзулло таҳқиқоти илмии анҷомёфта ба ҳисоб рафта, аз ҷониби муаллиф ҳамаҷониба таҳқиқ гардида, ба яке аз мавзӯҳои мубрами илми ҳукуқи ҷиноятӣ – «Ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дар ҳатар монондан мутобики қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон» баҳшида шуда, муҳтавои он ба ихтисоси 12.00.08 – Ҳукуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳукуқи ичрои ҷазои ҷиноятӣ мутобиқ мебошад.

Саҳми илмии довталаб дар ҳалли масъалаи илмӣ ё коркарди проблемаи илмӣ бо арзёбии аҳамияти он. Саҳми шахсии муаллифи диссертатсия ба сатҳи навгонии илмии таҳқиқоти диссертационӣ, нуктаҳои илмӣ, ки ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, мақолаҳои илмӣ, маърӯзаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумҳурияйӣ ва байнамилалӣ асоснок карда мешаванд. Ҳангоми мутолиаи диссертатсия

тарзи навишт, гузориши масъала, сабки навишти диссертатсия сахми шахсии муаллифро бараъло дидан мукин аст. Илова бар ин, аз тарафи муаллифи диссертатсия дар мақола ва маърӯзаҳо, дар конференсияҳои илмӣ-амалии ҷумхурияйӣ ва байналмилалӣ пешниҳодҳо ҷиҳати такмил баҳшидани қонунгузории ҷиноятии ватаний ва фаъолияти мақомоти ҳукуқтатбиқкунанда, дар соҳаи татбиқи меъёрҳои ҳукуқи ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дар хатар монондан ироа гардидааст.

Маврид ба тазаккур аст, ки диссертант дар ҳалли як зумра масъалаҳои назарияйӣ, ки марбут ба падидай баррасиshawанд мебошанд, ба муваффақият ноил гардида, ҳамзамон андешаҳои илмиеро коркард намудааст, ки онҳо барои рушди илми ҳукуқшиносии ватаний ва такмили қонунгузории ҷиноятӣ метавонанд саҳми назаррас гузоранд:

а) нахустин самти илмие, ки муаллиф ба он ноил гардидааст, ин ошкор намудани паҳлухои норавшани дар сатҳи қонунгузории ҷиноятӣ мавқеъ пайдо кардани ҷавобгарии ҷиноятӣ барои дар хатар монондан мебошад. Муаллиф қайд менамояд, ки барои дар хатар монондан аввалин маротиба дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998 ҳамчун ҷиноят, ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ гардида буд. То ин замон, дар қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо таркиби ҷинояти дар хатар монондан ва нарасонидани ёрӣ ба бемор буд, ки дар хатар монондан ба он айният дода мешуд. Маҳз мағҳуми дар хатар монондан мутобиқан дар заминай нарасонидани ёрӣ ба бемор ба вучуд омадааст, ки ин дар ҳусуси айнияти таркибҳои мазкур низ шаҳодат медиҳад (саҳ. 34).

б) самти дигаре, ки муаллиф аз нигоҳи илмӣ ба он муваффақ гардидааст, ин таҳлили муқоисавӣ-ҳукуқии қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои узви ИДМ оид ба дар хатар монондан мебошад. Бо назардошти гуфтаҳои боло, муаллиф дар ин баҳш якчанд ҳулосабарориҳои амиқи илмиро анҷом додааст. Аз ҷумла, дар ин қисмат, рисоланавис андешаи ҳудро чунин баён менамояд:

ҳангоми истифодаи усули муқоисавӣ-хуқуқӣ дар таҳлили чинояти дар хатар монондан, бояд ба ҳама паҳлухои он диққат дода шавад. Маҳз, интихоби мавзуи муқоисашаванда ва омӯзиши объектҳои муқоисавӣ, дар алоҳидагӣ нишонаҳои муҳимтарини онро муқаррар намуда, муқоисаву нишонаҳое, ки дар ин замина ба даст омадаанд, хусусиятҳои умумии онро муайян мекунанд (ба монанди объект ва тарафи объективии чиноят) ва фарқиятҳои ҳодисаҳое, ки мавриди таҳлил қарор гирифтаанд (тарзу усулҳои содиркуни чиноят) дар шакли комил ва дуруст хulosабарорӣ намудани таҳқиқот аҳаммияти хосса доранд (саҳ. 46).

в) рисоланавис дар таҳқиқоти диссертационии худ объект, тарафи объективӣ, субъект ва тарафи субъективии дар хатар мононданро мавриди таҳлил қарор дода, вобаста ба паҳлухои муҳталифи элементҳои мазкури таркиби чиноят андешаҳои худро иброз намудааст. Аз ҷумла, дар қисмати хulosавӣ вобаста ба таҳлили субъекти чиноят, муаллиф пешниҳод менамояд, ки тарафи объективии чинояти дар хатар монондан дар шакли ҳаракат ё беҳаракатӣ содир мешавад. Дар хатар монондан дар маҷмуъ, ҳамчун кирдори беҳаракатона ба ҳисоб меравад ва ба ду навъи мустақил тақсим карда мешавад: беҳаракатие, ки метавонад бевосита боиси оқибатҳои муайяни заравар гардад (беҳаракатона, ки хатари мушаххасро ба вучуд меорад) ва беҳаракатие, ки даҳолат накардан ба оқибатҳои зараваре, ки бо сабабҳои беруна ба вучуд омадаанд, қобили дастгири мебошад (саҳ. 90).

Дар ин қисмат, метавон хulosha намуд, ки таҳқиқбаранда дар ҳалли масъалаҳои илмии марбут ба дар хатар монондан муваффақ гардида, нуктаҳои илмиеро манзур намудааст, ки воқеан асоснок ва таҳқимбахшандай илми ҳуқуқи чиноятӣ мебошанд.

Натиҷаҳои мушаххаси илмӣ (бо нишон додани навгонӣ, аҳаммияти илмӣ ва амалии онҳо), ки барои он ба довталаб додани дараҷаи илмии дарҳостшаванда мумкин аст. Навгонии илмии таҳқиқот дар он ифода меёбад, ки ин нахустин пажуҳиши мукаммали илмӣ оид ба ҷавобгарии

чиноятӣ барои дар хатар монондан бо забони давлатӣ ба шумор меравад. Дар рисола бори аввал аз ҷониби муаллиф мағҳум, асос ва моҳияти ҷавобгарии чиноятӣ барои дар хатар монондан, дар асоси қонунгузории амалкунанда ва таҳлили муқоисавии он бо қонунгузории кишварҳои узви ИДМ маврди таҳлил қарор дода шуда, аломатҳои объективӣ ва субъективии ин чиноят, инчунин намудҳои бандубастшавандай чинояти мазкур мавриди омузиш ва хулоسابарорӣ қарор дода шудаанд. Пешниҳод ва хулосаҳои дар рисола дарҷшуда, ба такмили қонунгузории чиноятии амалкунанда равона гардида, масоили ҷавобгарии чиноятиро барои дар хатар монондан дар бар мегирад.

Натиҷаҳои таҳқиқот, хулосаҳои илмӣ ва пешниҳодҳо баҳри такмили қонунгузории чиноятӣ оид ба ҷавобгарии чиноятӣ барои дар хатар монондан равона гардидааст. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертационӣ метавонанд перомуни такмил додани меъёрҳои амалкунандай қонунгузории ватанӣ мусоидат намуда, дар амалия тартиби танзими ҷавобгарӣ барои дар хатар монондан, зимни фаъолияти мақомоти қонунгузорӣ, судҳо ва дигар мақомот ҷиҳати дуруст татбиқ намудани он, васеъ истифода гарданд. Ҳамчунин, таҳқиқоти пешниҳодшуда метавонад дар раванди таълими фанҳои ҳуқуқи чиноятӣ, ҳуқуки иҷрои ҷазои чиноятӣ, истифода шаванд.

Бо мақсади исботи гуфтаҳои каблӣ метавон ҷанде аз натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертациониро ишора намуд, ки барои он метавон ба довталаб дараҷаи илмӣ дода шавад:

– дар нуктаи сеюми илмии барои ҳимоя пешниҳодшуда, муаллиф он андешаеро дарҷ намудааст, ки дар м. 127 КҶ ҶТ истилоҳи дар хатар монондан истифода шудааст, вале мағҳуми дар хатар гузоштан дарҷ нагардидааст. Тибқи назари олимон, кирдори дар хатар монондан ва дар хатар гузоштан аз ҳамдигар тафовут доранд. Пешниҳод мегардад, ки тафовути онҳо дар шакли алоҳида, дар м. 127 КҶ ҶТ дақиқ карда шавад. Аз таҳлили андешаҳои олимони соҳа, мо ба ҷунин хулоса омадем, ки

ибораи «дар хатар монондан» аз ибораи «дар хатар гузоштан» вобаста ба тарафи субъективии худ аз ҳамдигар тафовут доранд. Фарқ байни «дар хатар гузоштан» аз «дар хатар монондан» дар он аст, ки субъекти чинояти «дар хатар гузоштан» шахси ҷабрдидаро қасдан дар ҳолате мегузорад, ки таҳди迪 расидани зарар ба ҳаёт ва саломатии ў вуҷуд дорад. «Дар хатар монондан» бошад, маънои онро дорад, ки субъекти чиноят шахси ҷабрдидаро аз беэҳтиёти дар ҳолати барои ҳаёт ва саломатии ў ҳавфнок монондааст. Аз ин рӯ, пешниҳод мегардад, ки ибораҳои мазкур бамавкеъ дар диспозитсияи моддаи 127 КҶ ҶТ истифода гарданд. Воқеан, ба таври возеху равshan инъикос гардидани меъёрҳои қонунгузорӣ, аз ҷумла, қонунгузории чиноятӣ барои фахмиши дурусти онҳо дар амалияи ҳуқуқтатбиқкунӣ шароити мусоид фароҳам оварда, пеши роҳи мухолифати меъёрҳо ва ҳатогиҳои амалия гирифта мешавад.

— дар нуктаи чоруми пешниҳодҳо, муаллифи таҳқиқоти диссертатсионӣ андеша дорад, ки қонунгузор ҷавобгарии чиноятиро бо м. 127 КҶ ҶТ муқаррар карда, мағҳуми дар хатар мононданро дақиқан шарҳ надодааст. Мо чунин мөхисобем, ки ҳангоми қасдан расонидани зарар ба саломатӣ, ки дар натиҷа ҷабрдида дар ҳолати ҳатарнок монондааст, амали шахс ҳамчун фарорасии оқибати кирдор дар дигар моддаҳои даҳлдори Қисми маҳсуси КҶ ба назар гирифта шудаанд ва бандубости иловагӣ бо м. 127 КҶ ҶТ-ро тақозо намекунад. Барои аз байн бурдани мухолифат дар татбиқи м. 127 КҶ ҶТ лозим медонем, ки дар диспозитсияи модда дақиқ карда шавад, ки дар хатар монондан кирдореро дар бар мегирад, ки ба қасдан расонидани зарар ба саломатӣ алоқамандӣ надорад (саҳ. 14).

Дар ин қисмат метавон иброз намуд, ки муаллифи рисолаи илмӣ бо дарназардошти нуктаҳои илмӣ ва тавсияҳои амалии ба ҳимоя пешниҳодшаванда, ки ҳамагӣ навгонии илмӣ ба ҳисоб мераванд, лоиқ ба дараҷаи илмии дарҳостшаванда мебошад.

Бояд қайд намуд, ки дар баробари муваффақиятҳои ишорашуда, инчунин дар рисолаи илмӣ баъзе масъалаҳои баҳсноку норавшан ҷой доранд ва онҳоро ба таври зайл метавон иброз намуд:

1. Аз матни рисолаи илмӣ бар меояд, ки муаллифи диссертатсия ба таърихи пайдоиши падидай мазкур то қабули Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон соли 1998 таваҷҷуҳи зиёд накарда, масъалаи мазкурро мавриди таҳлили ҳамаҷониба қарор надодааст. Бинобар ин, беҳтар мебуд, ки новобаста аз оне, ки дар хатар монондан соли 1998 ҳамчун чиноят дар Кодекси чиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинӣ гардида бошад ҳам, зарур аст, ки таърихи пайдоиш ва инкишофи он дар марҳилаҳои муайяни таърихӣ мавриди омӯзиши таърихӣ қарор дода шавад. Чунки бе омӯзиши таърихи пайдоиш ва инкишофи падидоҳои иҷтимоӣ дар ҷамъият, пешбинӣ кардани дурнамои онҳо ғайриимкон аст.

2. Бояд иброз дошт, ки мақсади асосии фароҳам овардани шароит барои ҳимояи рисолаҳои илмӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, ин рушди илми ватаниӣ, аз ҷумла, соҳаи ҳуқуқшиносӣ ба ҳисоб меравад, аммо илми ватаниӣ дар он сурат инкишоф мейбад, ки агар ҳангоми навиштани рисолаҳои диссертационӣ таваҷҷуҳи бештар ба олимони дохилий карда шавад. Аз таҳлили диссертатсияи муаллиф бармеояд, ки ҳангоми омӯзиши масъалаҳо вобаста ба дар хатар монондан дикқати асосӣ ба асарҳои олимони хориҷӣ дода шуда, ба таври бояду шояд, асарҳои олимони ватаниӣ мавриди истифода қарор нагирифтаанд. Аз ин рӯ, сабаби асосии ба таври зарурӣ таҳлил нагардидани асарҳои олимони ватаниӣ дар соҳаи ҳуқуқшиносӣ, дар диссертатсия аз муаллифи он пурсида мешавад.

3. Диссертант дар рисолаи илмии худ пешбинӣ намудааст, ки такмили қонунгузории чиноятӣ ва бартараф намудани мушкилоти амалияи судӣ вобаста ба чинояти дар хатар монондан муҳим ва актуалиӣ ба ҳисоб меравад. Дар воқеъ, дар ин самт, мушкилоти зиёди амалиявӣ вуҷуд дорад. Чунки дар бештари мавридҳо дар амалияи

хуқуқтатбиқунӣ баҳсҳо сари масъалаи муайян кардани субъекти чинояти мазкур ба миён меояд ва ҳолатҳоеро низ дидан мумкин аст, ки тафовути субъекти дар хатар монондан аз дигар чиноятҳои ҳамшабеҳ муайян кардан бисёр мушкил аст. Бинобар ин, диссертатсияи мазкур, дар самти бартараф кардани ин мушкилӣ ва дигар проблемаи мавҷуда дар ин ҷода кумак менамояд. Аммо, аз таҳлили ҳамаҷонибаи диссертатсия бармеояд, ки дар он парвандҳои чиноятӣ камтар мавриди таҳлил қарор дода шудааст. Аз ин лиҳоз, аз муаллиф пурсида мешавад, ки сабаби мавҷудияти ками парвандҳои чиноятӣ дар рисолаи илмӣ дар чист?

Аммо, эрод ва норасоиҳои ишорашуда ба мазмуну мундариҷаи диссертатсия таъсири ҷиддӣ намерасонанд ва арзиши илмии онро коста намегардонанд.

Автореферат ба муҳтавои диссертатсия мувофиқат дорад. Дар автореферат натиҷаҳои асосии таҳқиқот, алалхусус мазмуни муҳтасари таҳлили кофии бобҳо ва зербобҳои диссертатсия дарҷ гардидааст.

Мутобиқати таҳассуси илмии довталаб ба дараҷаи илмӣ. Диссертатсияи Шарифзода Р.Ф. ба талаботи бандҳои 31, 33, 34 ва 35 Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мутобиқат менамояд.

Диссертатсия аз ҷониби муаллиф мустақилона навишта шуда, дорон мазмун ва мантиқи ягонаи доҳилӣ мебошад. Сатҳи навғонии илмии диссертационӣ, нуктаҳои илмӣ ва пешниҳоду тавсияҳои амалие, ки ба ҳимоя пешниҳод шудаанд, мақолаҳои илмӣ ва маърӯзаҳо дар конференсияҳои илмӣ-амалиӣ саҳми шахсии муаллифро тасдиқ менамоянд. Инчунин, тарзи навишт, масъалагузорӣ ва услуби таҳқиқоти илмӣ саҳми шахсии муаллифи диссертатсияро нишон медиҳанд.

Хулоса, рисолаи диссертационии Шарифзода Р.Ф. ба талаботҳо оид ба корҳои диссертационӣ дар мавриди дарёфти дараҷаи илмии номзади илм мувофиқ буда, муаллифи он сазовори ноил гардидан ба

дарацаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯи ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи чиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи ичрои ҷазои чиноятӣ мебошад.

Такриз дар асоси муқаррароти мавҷуда, маҳсусан бандҳои 76, 77, 78, 79 ва 81 Тартиби додани дараҷаҳои илмиӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, таҳия ва пешниҳод гардидааст.

Диссертатсия ва такризи муассисаи такриздиҳанда дар семинари васеи илмиӣ-назариявии кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминология ва психологияи факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ шудааст. Дар семинар 13 нафар иштирок намуданд: тарафдор 13, зид – нест, бетараф – нест. Протоколи семинари илмиӣ – назариявӣ аз 1-уми декабри соли 2023, таҳти №2).

Такризи муассисаи такриздиҳанда аз ҷониби Абдурашидзода Азиз Абдумансур – котиби Шурои олимони Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, дотсенти кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминология ва психологияи факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ (аз рӯи ихтисоси 12.00.08) омода шуда, дар маҷлиси кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминология ва психологияи факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳокима ва ҷонибдорӣ шудааст. Ҷаласаи кафедра аз 5-уми декабри соли 2023, таҳти №6. Дар ҷаласаи кафедра аз 13 нафар иштирок доштанд: 13 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ: «тарафдор» – 13, «зид» – нест, «бетараф» – нест.

Раиси семинари васеи илмиӣ-назариявӣ:

Профессори кафедраи пешгирии чиноятҳои терористӣ ва таъмини бехатарии ҷамъиятии факултети №6 Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент полковники милитсия



Ҳ.С. Сафарзода

Ташхисгар: Котиби Шурои олимони Академияи
ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон, дотсенти кафедраи
ҳуқуқи чиноятӣ, криминология ва психологияи
факултети №2 Академияи ВКД Ҷумҳурии
Тоҷикистон, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ,
дотсент, полковники милитсия

А.А. Абдурашидзода

Котиби ҷаласа:

Дотсенти кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминология
ва психологияи факултети №2 Академияи ВКД
Ҷумҳурии Тоҷикистон,
подполковники милитсия

Ш.Т. Аҳёзода

“Имзои Ҳ.С. Сафарзода, А.А. Абдурашидзода
ва Ш.Т. Аҳёзодаро тасдиқ менамоям”

/ Сардори ШК Академияи ВКД ҔТ,
подполковники милитсия

“09 12 соли 2023



Музаффарзода Б.З.

Суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, муассисаи давлатии таълимии
таҳсилоти олии касбии «Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии
Тоҷикистон», 734012, ш. Душанбе, кӯчаи М. Мағомонгулов 3; Тел.: (+992
37) 226-28-01; факс: (+992 37) 226-60-43. Веб сайт: www.avkd.tj. E-mail:
avkdtj@mail.ru